

ОЗМУН
БА ДОКТОРАНТУРАИ (PhD), АСПИРАНТУРА ВА МАГИСТРАТУРА
ЭЪЛОН КАРДА МЕШАВАД.

Қабул ба докторантураи (PhD) барои соли 2020 шӯъбаи рӯзона аз рӯи ихтисосҳои: акушерӣ – гинекологӣ, анатомияи патологӣ, асабшиносӣ, анатомияи одам, аллергология, анестезиология – реаниматология, беҳдошти умумӣ ва экология, беҳдошти муҳити зист (тиббӣ меҳнат), бемориҳои пӯст ва чинсӣ, биохимия, бемориҳои сироятӣ, бемориҳои кӯдакона, бемориҳои дарунӣ, бемориҳои сироятии кӯдакона, ташхиси тиббию иҷтимоӣ ва барқарорсозӣ, гастроэнтерология, иммунология, кардиология, кимиёи фармасевтӣ, онкология, офталмология, оториноларингология, психиатрия, пулмонология, тибби судӣ, стоматологияи ортопедия, ташхиси клиникӣ – лабораторӣ, трансплантология, ташхиси шуӣ, травматология-ортопедия, технологияи фармасевтӣ, ташкили кори фармасевтӣ, ревматология, ҷарроҳии дилу рағҳо, наркология, ниғаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ, нефрология, тиббӣ барқарории варзишӣ, урология, фармакогнозия, фармакология, физиотерапия, физиологияи патологӣ, фтизиопулмонология, физиологияи нормалӣ, ҷарроҳии асаб, ҷарроҳӣ, ҷарроҳии кӯдакона, эпидемиология – воғиршиносӣ, эндокринология оғоз карда мешавад. Ба докторантура аз рӯи ихтисос қабул карда мешаванд: Шахсоне, ки дорои дараҷаи академии «магистр» мебошанд. Шахсоне, ки резидентура ва ординатураи клиникиро хатм намудаанд. Шахсоне таҷрибаи корӣ дар муддати зиёда аз 3 сол дар самти интихобнамуда (пешниҳоди дафтарҷаи меҳнатӣ).

Қабул ба магистратура барои соли 2020 аз рӯи ихтисосҳои: кори табобатӣ, беҳдошт, воғиршиносӣ, ниғаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ оғоз карда мешавад. Қабул ба магистратура аз ҳисоби хатмкунандагон-аълоҷиён, зинаҳои бакалавр ва ё мутахассисро хатм намудаанд, қабул карда мешаванд. Қабули довталабон дар зинаи магистратура то сини 35-сола ба амал бароварда мешавад.

Қабул ба аспирантура барои соли 2020 шӯъбаи рӯзона аз рӯи ихтисосҳои: акушерӣ ва гинекологӣ, анатомия одам, анатомияи патологӣ, анестезиология ва реаниматология, бемориҳои асаб, бемориҳои дарунӣ, бемориҳои кӯдакона, бемориҳои сироятӣ, бемориҳои сироятии кӯдакона, беҳдошт, биология, биохимия, гистология, дерматовенерология, кимиёи биоорганикӣ, микробиология, ниғаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ, онкология, оториноларингология, офталмология, психиатрия, стоматология, ташхиси шуӣ, технологияи фармасевтӣ, тибби судӣ, травматология ва ортопедия, урология, фармакогнозия, фармакология, физиологияи нормалӣ, физиологияи патологӣ, фтизиатрия, ҷарроҳии асаб, ҷарроҳии кӯдакона, ҷарроҳӣ, стоматология, эндокринология, эпидемиология сар мешавад. Қабул ба аспирантура аз ҳисоби магистр-аълоҷиён, хатмкунандагони ординатураи клиникӣ ва духтуроне, ки на камтар аз 3 сол собиқаи корӣ аз рӯи ихтисос доранд, гузаронида мешавад.

Қабули ҳуҷҷатҳо ба докторантураи (PhD), магистратура ва аспирантура, аз 06 июл то 15 августи соли 2020 сар мешавад.

Суроға: шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 139, МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, ҳуҷраи 216, шӯъбаҳои тайёр намудани кадрҳои илмӣ.